

**ҚОНУНИ  
ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН**

**ДАР БОРАИ МУҲОФИЗАТИ РАСТАНИҲО**

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2012 г., №4, ст. 267)

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии фаъолиятро дар соҳаи муҳофизати растаниӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ аз ҳашароти зааррасон, касалиҳо ва алафҳои бегона муайян менамояд.

**БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ**

**Моддаи 1. Мағҳумҳои асосӣ**

Дар Қонуни мазкур мағҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- **муҳофизати растаниҳо** - маҷмӯи тадбирҳои бо усулу воситаҳои гуногуни бо ҳам тавъам (ташкилию ҳоҷагӣ, агротехникӣ, биологӣ, селексионию генетикӣ, кимиёйӣ ва дигар) асосёфтai соҳаи кишоварзӣ ва ҳоҷагии ҷангӣ барои пешгириӣ ва барҳам додани зараре, ки ба растаниӣ аз ҳашароти зааррасон, касалиҳо ва алафҳои бегона расидааст;

- **организми зааррасон** - намуд, навъ ё биотипи растаниӣ, ҳайвонот ё организмҳои барангезандай касалӣ, ки барои растаниӣ ё маҳсулоти растаниӣ заарноканд;

- **организмҳои зааррасони маҳсусан ҳавфнок** - ҳашароти зааррасон ва барангезандай касалиҳои растаниҳо, ки қобилияти оммавии тақроран афзоиш ёфтанд, паҳн шудан ва ба иқтисодиёт ва муҳити зист зарар расониданро дороянд;

- **назорати давлатии фитосанитарӣ** - фаъолияте, ки ба риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муҳофизати растаниҳо аз тарафи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ равона шудааст;

- **безарабаргардонии пеститсиҷҳо** - ҷорабинҳо, ки бо мақсади безарабаргардонӣ, гӯронидан ва нобуд соҳтани пеститсиҷҳои мамнӯъ ё мӯҳлати истифодаашон гузашта, инчунин зарфҳои холии онҳо андешида мешаванд;

- **объектҳои таъиноти кишоварзӣ** - киштзор, анборҳои ғалла ва сабзавоту меванигоҳдорӣ, майдонҳои кушоди маҳсус, биноҳои истеҳсолӣ ва дигар биноҳо, ки барои истеҳсол, коркард ва нигоҳдории маҳсулоти кишоварзӣ пешбинӣ гардидаанд;

- **миқдори боқимондаи пеститсиҷҳо** - миқдори ниҳоии имконпазари мoddâҳои таъсирбаҳш ва метаболитҳои фаъоли биологии он дар маҳсулоти дарозмуддат истеъмолшаванда ё минбаъд коркардшаванда ва дар объектҳои муҳити зист;

- **пеститсиҷҳо** - моддаҳои кимиёйӣ, ки бар зидди организмҳои зааррасон ва организмҳои зааррасони маҳсусан ҳавфнок, инчунин барои хушкондан ва резондани баргҳо ва танзими сабзиши растаниҳо истифода мешаванд;

- **қоидҳои нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ва истифодаи пеститсиҷҳо** - талаботи ҳатмии бехатарӣ нисбат ба шароит ва технологияҳои нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ва истифодаи пеститсиҷҳо;

- **маҳсулоти растанишарварӣ** - маводи гизоии аҳолӣ ва хуроқи чорво, ашёи хоми саноатӣ ва маводи доруворӣ, ки аз растаниӣ ҳосил карда мешаванд;

- **анборҳои маҳсус** - анборҳо, ки барои гӯронидани пеститсиҷҳои мамнӯъ ё мӯҳлати истифодаашон гузашта, инчунин зарфҳои холии онҳо пешбинӣ гардидаанд;

- **мақоми ваколатдор** - мақоми давлатӣ, ки фаъолияти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро дар соҳаи муҳофизати растаниӣ ҳамоҳанг ва танзим мекунад, инчунин назорати давлатиро дар соҳаи муҳофизати растаниҳо амалӣ месозад;

- **чораҳои фитосанитарӣ** - маҷмӯи чораҳое, ки ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шудани организмҳои зааррасон ва организмҳои маҳсусан ҳавфноки зааррасон ва паҳншавии онҳоро пешгириӣ менамояд;

- **меъёрҳои фитосанитарӣ** - андозаи бузургиҳои муқарраршуда, ки барои муайян намудани ҳаҷми чораҳои фитосанитарӣ истифода мешаванд;

- **мониторинги фитосанитарӣ** - системаи мушоҳидаҳо оид ба инкишоф ва густариши организмҳои зааррасон ва организмҳои зааррасони маҳсусан ҳавфнок, пешгӯй ва муқаррар намудани дараҷаи зарароварии онҳо.

**Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муҳофизати растаниҳо**

Қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон дар бораи муҳофизати растаниҳо ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумхурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумхурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад.

**Моддаи 3. Вазифаҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи муҳофизати растаниҳо**

Ба вазифаҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи муҳофизати растаниҳо дохил мешаванд:

- таъмини вазъи мусоиди фитосанитарӣ;
- пешгирий ва аз байн бурдани таъсири заарноки пеститсиҷҳо ба саломатии инсон ва ҳайвонот, маҳсулоти кишоварзӣ ва муҳити зист ҳангоми амалӣ кардани чораҳои фитосанитарӣ;
- таъмини амнияти озуқаворӣ.

**БОБИ 2. ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАҶОЛИЯТ ДАР  
СОҲАИ МУҲОФИЗАТИ РАСТАНИҲО**

**Моддаи 4. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон дар соҳаи муҳофизати растаниҳо**

Ба салоҳияти Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон дар соҳаи муҳофизати растаниҳо мансубанд:

- муайян намудани самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи муҳофизати растаниҳо;
- тасдиқи барномаҳои соҳаи муҳофизати растаниҳо;
- тасдиқи номгӯи организмҳои зааррасони маҳсусан ҳавфнок;
- муайян намудани мақоми ваколатдор дар соҳаи муҳофизати растаниҳо;
- анҷом додани ҳамкориҳои байналмилалий дар соҳаи муҳофизати растаниҳо;
- дигар ваколатҳо мутобиқи Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумхурии Тоҷикистон.

**Моддаи 5. Ваколатҳои мақоми ваколатдор дар соҳаи муҳофизати растаниҳо**

Ба ваколатҳои мақоми ваколатдор дар соҳаи муҳофизати растаниҳо дохил мешаванд:

- таҳияи барномаҳо дар соҳаи муҳофизати растаниҳо, тартиб додани номгӯи организмҳои зааррасони маҳсусан ҳавфнок, пешниҳоди онҳо барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон;
- таҳия ва тасдиқи тавсия ва нишондодҳои дастурӣ доир ба андешидани чораҳои фитосанитарӣ;
- назорати риояи қоидаҳои нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ва истифодаи пеститсиҷҳо, таҳия ва тасдиқи ҳуҷҷатҳои меъёрии танзимкунандаи муносибатҳо дар соҳаи муҳофизати растаниҳо;
- ташкили кор оид ба безарарагардонии пеститсиҷҳо дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва назорати санитарию эпидемиологӣ;
- ташкили ва ҳамоҳангзории фаҷолияти мақомоти дигари давлатӣ, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ оид ба андешидани чораҳои фитосанитарӣ ва мониторинги организмҳои зааррасон ва организмҳои зааррасони маҳсусан ҳавфнок;
- ташкили ҳариди давлатии пеститсиҷҳо, кор ва хизматрасонӣ оид ба нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл, тақсимот ва истифодабарии онҳо дар ҳудуди Ҷумхурии Тоҷикистон, инчунин ташкили заҳираи давлатии пеститсиҷҳо;
- ташкил ва гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ оид ба амалӣ намудани чораҳои фитосанитарӣ ва муҳофизати растаниҳо;
- ҳамкорӣ бо мақомоти дигари давлатӣ ва ташкилотҳои байналмилалий, иштирок дар амалигардонии барномаҳо, аз ҷумла барномаҳои байналмилалий дар соҳаи муҳофизати растаниҳо;
- дигар ваколатҳо, ки қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон муайян намудааст.

**Моддаи 6. Ваколатҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиияти давлатӣ дар соҳаи муҳофизати растаниҳо**

Ба ваколатҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиияти давлатӣ дар соҳаи муҳофizатi рastanigho doxil mешavand:

- фароҳам овардани шароит ба соҳторҳои минтақавии мақоми ваколатдор барои иҷroi талaboti қonunguzorii Ҷumхуриi Toҷikiстон dar boraи muҳofizati rastanigho va ҳifzi muҳitii zist;
- соҳtmon, istiғodabarӣ va dar ҳolati zarurӣ nigoҳ doшtani anborҳoi maҳsus;
- tashkiili chorabinixohi bezararagardoni pestitciҷhо, ki az ҳisobi mablaғҳoi bučeti maҳalliy ё digar shahsoni ҳuқuқi ҳariда mешаванд.

### **Моддаи 7. Ташкилотҳои давлатӣ оид ба муҳофизати растаниҳо**

1. Ташкилотҳои давлатӣ оид ба муҳофизати растаниҳо бо мақсади ичрои вазифаҳои зерин ташкил карда мешаванд:

- мониторинги фитосанитарии организмҳои заرارрасон ва организмҳои заرارрасони маҳсусан хавфнок;

- озмоишҳои истеҳсолии пеститсиҷо, ки барои бақайдигирӣ тавассути озмоишши онҳо дар шароити истеҳсолӣ тавсия шудаанд;

- санчиши маҳсулоти кишоварзӣ бо мақсади муайян кардани миқдори боқимондаи пеститсиҷо, нитратҳо, нитритҳо ва намакҳои металлҳои вазнини таркиби онҳо.

2. Мониторинги фитосанитарии организмҳои заرارрасони маҳсусан хавфнок ба инҳисори давлатӣ мансуб аст.

3. Ташкилотҳои давлатӣ оид ба муҳофизати растаниҳо баҳисобигирии фитосанитариро ба роҳ монда, бо тартиби муайяннамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақоми ваколатдор ҳисбот пешниҳод менамоянд.

## **БОБИ 3. НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ ФИТОСАНИТАРИЙ**

### **Моддаи 8. Вазифаҳои назорати давлатии фитосанитарӣ**

Назорати давлатии фитосанитарӣ чунин вазифаҳоро пешбинӣ менамояд:

- назорати фаъолияти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ оид ба риояи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муҳофизати растаниҳо;

- ташкил ва назорати ичрои мониторинги фитосанитарӣ ва чораҳои фитосанитарӣ;

- ба роҳ мондани баҳисобигирӣ ва ҳисботдиҳии фитосанитарӣ бо тартиби муқарраргардида;

- ошкор ва пешгирий намудани вайронкуниҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муҳофизати растаниҳо;

- назорат оид ба гузаронидани озмоишҳои истеҳсолӣ ва бақайдигирии пеститсиҷо;

- назорати безарарагардонии пеститсиҷо;

- назорати ҳолати анборҳои маҳсус.

### **Моддаи 9. Таҳия ва татбиқи чораҳои фитосанитарӣ**

1. Чораҳои фитосанитарӣ таҳия ва татбиқ карда мешаванд:

- дар асоси принциҳои асосноки илмӣ;

- дар асоси стандартҳо, дастурҳо ва тавсияҳои байнамилалӣ;

- ба андозаи барои ҳифзи ҳаёт ва саломатии инсон, растаний ва ҳайвонот зарурӣ;

- бо мақсади пешгирии хударона ё беасоси поймолкунии ҳуқуқи истеҳсолкунандагоне, ки шароити комилан мутобиқ ё монанд байни онҳо афзалият дорад, аз ҷумла дар ҳудуди давлати худ ва ё ҳудуди дигар давлати манфиатдор;

- дар асоси арзёбии ҳатари ба ҳаёт ва саломатии инсон, растаниҳо ё ҳайвонот таҳдидкунанде, ки тибқи методологияи ташкилотҳои даҳлдори байнамилалӣ гузаронда мешавад.

2. Чораҳои фитосанитарӣ набояд тавре татбиқ шаванд, ки боиси маҳдудсозии ниҳонии савдои байнамилалӣ гарданд.

3. Ҳангоми арзёбии ҳатари ба ҳаёт ва саломатии инсон, растаниҳо ё ҳайвонот дар рафти таҳия ва татбиқи чораҳои фитосанитарӣ таҳдидкунанда мақоми ваколатдор бояд ҳолатҳои зеринро ба инобат гирад:

- мавҷудияти далелҳои илмӣ;

- усулҳои даҳлдори истеҳсол ва коркард;

- усулҳои даҳлдори назорат, гирифтани намуна ва озмоиш;

- дараҷаи паҳншавии ҳашароти заرارрасон, касалиҳо ё алафҳои бегонаи мушаххас;

- мавҷудияти минтақаҳои аз ҳашароти заرارрасон, касалиҳо ё алафҳои бегона озод;

- шароитҳои мувоғиқи экологӣ, чораҳои қарантинӣ ва дигар чораҳо;

- омилҳои даҳлдори иқтисодӣ, аз ҷумла зарари имконпазир аз камшавии ҳаҷми истеҳсол ё фурӯш ҳангоми ворид шудан, макон гирифтани паҳн гардидан ягон ҳашароти заرارрасон, касалий ё алафи бегона, ҳарочоти мубориза бар зидди онҳо ва нобуд соҳтани онҳо, таносуби нисбии ҳарочот ва самаранокии усулҳои алтернативии маҳдудсозии ҳатар.

4. Дар мавриди кофӣ набудани далелҳои даҳлдори илмӣ мақоми ваколатдор дар асоси иттилооти муносиб, иттилооти аз ташкилотҳои даҳлдори байнамилалӣ дастрасшуда, инчунин бо назардошти

иттилоот дар бораи чораҳои фитосанитари татбиқшудаи дигар мамлакатҳо метавонад муваққатан чораҳои фитосанитариро ҷорӣ намояд.

5. Чораҳои фитосанитарӣ бо назардошти хусусиятҳои фитосанитари кишварҳо ва воҳидҳои марзиву маъмурии он, ки маҳсулотро баровардаанд ва ё маҳсулот барои онҳо таъин шудааст, ҳамчунин бо назардошти хусусиятҳои фитосанитари Ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои марзиву маъмурии он татбиқ карда мешаванд.

6. Дар рафти арзёбии хусусиятҳои фитосанитари минтақа мақоми ваколатдор дар қатори дигар омилҳо дараҷаи паҳншавии ҳашароти зараррасон, касалиҳо ё алафҳои бегона, мавҷудияти барномаи мубориза бар зидди онҳо ё нобудсозии онҳо ва меъёру дастурҳои муносиби ташкилотҳои даҳлдори байналмилалиро ба инобат мегирад.

7. Мақоми ваколатдор, аз ҷумла консепсияи минтақаи аз ҳашароти зараррасон, касалиҳо ё алафҳои бегона озод ва минтақаеро, ки дар онҳо ҳашароти зараррасон, касалиҳо ё алафҳои бегона кам паҳн шудаанд, эътироф менамояд. Ҳантоми муайян намудани чунин минтақаҳо омилҳои ҷуғрофӣ, системаҳои экологӣ, назорати эпидемиологӣ, самаранокии назорати санитарӣ ва фитосанитарӣ ба асос гирифта мешаванд.

8. Мамлакатҳои содиркунанда, ки минтақаҳои дар ҳудудашон бударо минтақаҳои аз ҳашароти зараррасон, касалиҳо ё алафҳои бегона озод ё минтақаҳои ҳашароти зараррасон, касалиҳо ё алафҳои бегона кам паҳншуда эълон намудаанд, дар ин хусус ба мақомоти даҳлдор далелҳои тасдиқунанда пешниҳод менамоянд, то холисона нишон диҳанд, ки чунин минтақаҳо дар ҳақиқат минтақаҳои аз ҳашароти зараррасон, касалиҳо ё алафҳои бегона озоданд ва ё минтақаҳои мебошанд, ки дар онҳо ҳашароти зараррасон, касалиҳо ё алафҳои бегона кам паҳн шудаанд ва эҳтимоли қавӣ ҳаст, ки ба сифати чунин минтақаҳо боқӣ мемонанд.

9. Мақоми ваколатдор метавонад нисбат ба чораҳои дар асоси стандартҳо, дастурҳо ё тавсияҳои даҳлдори байналмилалий таҳияшуда чораҳои фитосанитарие татбиқ намояд, ки дараҷаи баландтари муҳофизати фитосанитариро таъмин мекунанд, агар дар хусуси муносиб будани дараҷаи мазкури муҳофизати фитосанитарӣ далелҳои даҳлдори илмани асонок мавҷуд бошанд.

## Моддаи 10. Шаффофияти қоидаҳои фитосанитарӣ

1. Қоидаҳои қабулшудаи фитосанитарӣ бо мақсади ба тарафҳои манфиатдор додани имконият барои шиносӣ бетаъхир нашр карда мешаванд.

2. Ба истиснои ҳолатҳои таъхиропазир байни нашри ҳама гуна қоидаи фитосанитарӣ ва эътибор пайдо намудани он фосилаи муносиби вақт пешбинӣ мегардад, то ин ки ба истеҳсолкунандағон барои мувоғиқ намудани маҳсулоти ҳуд ва усулҳои истеҳсоли он ба талаботи муайяннамудаи мақоми ваколатдор имконият дода шавад.

3. Мақоми ваколатдор тавассути маркази иттилоотӣ оид ба масъалаҳои фитосанитарӣ ба саволҳои муносиби тарафҳои манфиатдор бояд ҷавоб диҳад, ҳамчунин ҳучҷатҳои даҳлдори зеринро пешниҳод намояд:

- ҳама гуна қоидаҳои фитосанитарие, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудаанд ё таҳия мешаванд;
- ҳама гуна расмиёти назорат, қоидаҳои истеҳсол ва карантин, расмиёти маъқул доностани дараҷаи имконпазири пеститсиҳои иловаҳои ғизои, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд;
- расмиёти арзёбии ҳатар, омилҳои дар ин маврид ба назар гирифташаванд, инчунин муайян кардани дараҷаи зарурии муҳофизати фитосанитарӣ;
- узвият ва иштирок дар ташкилотҳои системаҳои фитосанитарии байналмилалий ва минтақавӣ, инчунин дар созишиномаҳои дучониба ва бисёрҷониба.

4. Дар мавриди мавҷуд набудани стандартҳо, дастурҳо ё тавсияҳои даҳлдори байналмилалий ё тафовути зиёд доштани мазмuni чораҳои андешидашавандai фитосанитарӣ ва мазмuni стандартҳо, дастурҳо ё тавсияҳои даҳлдори байналмилалий ва агар ин чораҳо ба савдо таъсири ҷиддӣ расонанд, мақоми ваколатдор бояд:

- оид ба нияти ҷорӣ намудани чораҳои мушахҳас дар марҳалаи аввали омодасозии онҳо ҳабарнома чоп намояд, то ба тарафҳои манфиатдор барои бо онҳо шинос шудан имконият дода шавад;
- тарафҳои манфиатдорро дар хусуси маҳсулоте, ки бо ин чораҳо фаро гирифта мешаванд, қаблан огоҳ намояд ва дар огоҳнома мақсад ва сабабҳои ҷорӣ намудани чораҳои таҳияшударо муҳтасар нишон диҳад;

- бо дархости мақомоти салоҳиятдори кишварҳои дигар матни ҳуччатҳои таҳияшавандаро ба қадри имкон бо дарчи фаслҳое, ки аз стандартҳо, дастурҳо ё тавсияҳои даҳлдори байналмилалӣ моҳиятан фарқ доранд, пешниҳод намояд;

- ба тарафҳои манфиатдор барои омода кардани эродномаҳо дар намуди хаттӣ вақту имконияти баробар диҳад, мувоғиқи дархост ин эродномаҳоро муҳокима намояд, эродҳо ва натиҷаҳои муҳокимаҳоро ба эътибор гирад.

5. Дар ҳолатҳое, ки зарурати таъхирназари ҳифзи саломатӣ пайдо мешавад ё воқеан пайдо шуда метавонад, мақоми ваколатдор бо салоҳиди худ ҳуқуқ дорад муқаррароти қисми 4 моддаи мазкурро ичро накунад, ба шарте ки вай:

- тарафҳои манфиатдорро дар бораи чораи мушаххас ва маҳсулоти бо он фарогирифташуда бетаъхир огоҳ созад ва дар оғоҳнома мақсаду сабабҳои ҷорӣ кардани танзим, аз ҷумла моҳияти масъалаи (масъалаҳои) ҳалталаби таъхирназарро муҳтасар нишон диҳад;

- бо дархости мақомоти салоҳиятдори дигар кишварҳо матни ҳуччатҳоро пешниҳод намояд;

- ба тарафҳои манфиатдор барои таҳия намудани эродномаҳо дар намуди хаттӣ имконият диҳад, мувоғиқи дархост ин эродномаҳоро муҳокима намояд, эродҳо ва натиҷаҳои муҳокимаҳоро ба инобат гирад.

### **Моддаи 11. Ҳамарзиши чораҳои фитосанитарӣ**

1. Мақоми ваколатдор чораҳои фитосанитарии мамлакатҳои дигарро чун чораҳои ҳамарзиши дар Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқшавандаро эътироф мекунад, агар мамлакати содиркунанда ба мақоми ваколатдор ҳолисона нишон дода тавонад, ки ин чораҳо дараҷаи зарурии муҳофизати фитосанитариро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамоянд.

2. Тартиб ва шартҳои эътироф намудани ҳамарзиши чораҳои мушаххаси санитарӣ ё фитосанитарӣ тибқи созишномаҳои дучониба ё бисёрҷониба баъд аз баргузории машваратҳои даҳлдор бо мамлакатҳои манфиатдор муайян қарда мешаванд.

### **Моддаи 12. Расмиёти назорати фитосанитарӣ ва маъқул донистан**

1. Расмиёти назорати фитосанитарӣ ва маъқул донистан амалӣ мегарданд:

- бидуни таъхири беасос ва ҳуқуқпоймолкунӣ нисбати маҳсулоти воридшавандаро дар қиёс ба ҳамин гуна маҳсулоти ватанӣ;

- дар асоси иттилооти дархостшудаи камтарин, ки барои амалисозии расмиёти назорат, бозрасӣ ва маъқул донистан зарур мебошад;

- бо огоҳ намудани дархосткунанда дар бораи мӯҳлати анҷоми расмиёт дар асоси маълумоти чопшуда оид ба давомнокии маъмули расмиёт ё бо талаби дархосткунанда, дар бораи марҳалай ичрои расмиёт бо шарҳи ҳама гуна таъхир;

- бо иттилоотонии дархostkunanda dар бораи камбудиҳои имконпазари ҳуччатҳо ва натиҷаҳои расмиёт бо мақсади рафъи онҳо дар мавриди зарурӣ;

- бо риояи маҳфияти иттилоот дар бораи маҳсулоти воридшавандаро, ки зимни анҷом додани расмиёти назорат ва маъқул донистан ошкор мегардад ё ба даст оварда мешавад, на камтар аз оне ки нисбати маҳсулоти ватанӣ риоя мегардад ва тавре ки манфиатҳои қонунии тиҷоратӣ ҳифз қарда шаванд;

- ба шарте, ки ҳама гуна талабот оид ба назорат ва маъқул донистани намунаҳои алоҳидай маҳсулот бо он ки асоснок ва зарур мебошанд, маҳдуд қарда шаванд;

- ба шарте, ки ҳама гуна бочи тибқи расмиёти нисбати маҳсулоти воридотӣ татбиқшавандаро ҳисоб кардашуда бо ҳар як боче, ки аз ҳамин гуна маҳсулоти ватанӣ ё маҳсулоти дар қаламрави дигар кишварҳо истеҳсолшуда ситонида мешавад, баробар бошад ва аз арзиши воқеии хизматрасониҳо зиёд набошад;

- ҳангоми гузаронидани расмиёти интиҳоби намунаҳои маҳсулоти воридшавандаро мейёрҳое татбиқ мегарданд, ки барои маҳсулоти ватанӣ истифода шудаанд, то ин ки ногувориҳо барои дархostkunanda dагон, воридkunanda dагон, содирkunanda dагон ё намояндагони онҳо ба ҳадди ниҳоӣ қарда шаванд.

2. Агар пас аз гузаронидани расмиёти назорат ва бозрасӣ ба тавсифоти маҳсулот вобаста ба талаботи татбиқшавандаро тағијирот ворид қарда шавад, расмиёт нисбати маҳсулоти таҷдидшуда бо пайдо кардани эътиимидаи кофӣ, ки барои муайян соҳтани мутобиқати ин маҳсулот чун пештара ба қоидаҳои муносиб зарур мебошад, маҳдуд қарда мешавад.

### **Моддаи 13. Объектҳое, ки мавриди назорати давлатии фитосанитарӣ қарор мегиранд**

Объектҳое, ки мавриди назорати давлатии фитосанитарӣ қарор мегиранд, инҳо мебошанд:

- объектҳои таъиноти кишоварзӣ, қитъаҳои ҳамшрафати роҳҳои автомобилгард ва роҳи оҳан, дигар худудҳое, ки макони зисти организмҳои зааррасон ва организмҳои зааррасони маҳсусан хавфнок мебошанд, инчунин маҳсулоти растанипарварӣ;
- организмҳои зааррасон ва организмҳои зааррасони маҳсусан хавфнок;
- воситаҳои маҳсус ва пеститсиҷҳо, ки барои гузаронидани чораҳои фитосанитарӣ истифода бурда мешаванд;
- анборҳои маҳсус.

#### **БОБИ 4. ТАЛАБОТ ОИД БАМУҲОФИЗАТИ РАСТАНИҲО**

##### **Моддаи 14. Ӯҳдадориҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ доир ба пешгирии паҳншавии организмҳои зааррасон**

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки фаъолияти онҳо ба объектҳои назорати давлатии фитосанитарӣ вобаста аст, ӯҳдадоранд:

- бо мақсади пешгирии паҳншавии организмҳои зааррасон дар худудҳои худ мониторинги фитосанитарӣ бараанд ва чораҳои фитосанитарӣ андешанд;
- қоидаҳои нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ва истифодабарии пеститсиҷҳоро риоя намоянд;
- амру фармоишҳои нозирони давлатиро доир ба муҳофизати растаниҳо иҷро намоянд;
- ба нозирони давлатӣ оид ба муҳофизати растаниҳо дар иҷрои талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муҳофизати растаниҳо мусоидат намоянд;
- ҷиҳати безарар гардонидани пеститсиҷҳо чораҳо андешанд;
- баҳисобигирии фитосанитариро ба роҳ монаанд ва ба мақоми ваколатдор ҳисбот пешниҳод намоянд.

##### **Моддаи 15. Захираи давлатии пеститсиҷҳо**

1. Захираи давлатии пеститсиҷҳо ҳаҷми муайянни мунтазам навшавандай пеститсиҷҳо буда, моликияти давлатӣ ҳисобида мешавад ва дар ихтиёри мақоми ваколатдор қарор дорад.
2. Захираи давлатии пеститсиҷҳо барои барҳам додани ҳолатҳои ғайричашмдошт оммавӣ паҳн шудани организмҳои зааррасони маҳсусан хавфнок пешбинӣ карда мешавад.
3. Захира аз ҳисоби ҳаҷми пеститсиҷҳои аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳурияйӣ ҳаридоришида дар асоси мониторинг ва баҳисобигирии фитосанитарии ҳолати фитосанитарии бавуқӯомада ташкил карда мешавад.
4. Меъёри захираи намудҳои пеститсиҷҳо ва тартиби истифодабарии онҳоро мақоми ваколатдор муқаррар менамояд.

##### **Моддаи 16. Меъёрҳои фитосанитарӣ**

1. Меъёрҳои фитосанитарӣ моҳияти имконпазири миқдорӣ ва (ё) сифатии нишондиҳандаҳоро, ки вазъияти фитосанитариро аз нуқтаи назари бехатарии он барои маҳсулоти растанипарварӣ ва объектҳои таъиноти кишоварзӣ тавсиф медиҳад, муайян месозанд.
2. Меъёрҳои фитосанитарӣ дар асоси тадқиқотҳое, ки мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд ва талаботи моддаҳои 10 ва 12 Қонуни мазкур муқаррар мегарданд.
3. Меъёрҳои фитосанитарӣ барои пешӯӣ ва банақшагирии холисонаи ҳаҷми чораҳои фитосанитарӣ, инчунин пешӯии имконияти афзоиш ва паҳншавии оммавии организмҳои зааррасон ва организмҳои зааррасони маҳсусан хавфнок ва нобуд соҳтани онҳо асос мебошанд.
4. Меъёрҳои фитосанитарӣ барои гузаронидани назорати давлатии фитосанитарӣ аз ҷониби нозирони давлатӣ оид ба муҳофizati rastaniҳo асос мебошанд.

##### **Моддаи 17. Тартиби безараргардонии пеститсиҷҳо**

1. Тартиби безараргардонии пеститсиҷҳо аз ҷониби мақоми ваколатдор дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва назорати санитарию эпидемиологӣ муайян карда мешавад.
2. Барои безараргардонии пеститсиҷҳо анборҳои маҳсус истифода карда мешаванд.
3. Иҷозат барои соҳтмони анборҳои маҳсус, инчунин барои безараргардонии пеститсиҷҳо аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба назорати санитарию эпидемиологӣ дода мешавад.
4. Ҷойгиронии мақсадноки анборҳои маҳсус дар минтаҷаҳо ва теъдоди онҳо аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо пешниҳоди мақоми ваколатдор ва дар мувофиқа бо мақомоти

ваколатдори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва назорати санитарию эпидемиологӣ муайян карда мешавад.

**Моддаи 18. Ҳамоҳангсозии тадқиқотҳои илмӣ ва фаъолият оид ба омӯзиш, такмили ихтинос ва бозомӯзии мутахассисону кормандони соҳаи муҳофизати растаниҳо**

1. Мақоми ваколатдор гузаронидани тадқиқотҳои илмии амалиро дар соҳаи муҳофизати растаниҳо ташкил, ҳамоҳанг ва назорат карда, усул ва тавсияҳоро оид ба анҷом додани чорабиниҳои фитосанитарӣ, ки дар натиҷаи тадқиқотҳо таҳия мешаванд, тасдиқ менамояд.

2. Барномаҳои омӯзиш, такмили ихтинос ва бозомӯзии мутахассисон ва кормандони соҳаи муҳофизати растаниҳо бо мақоми ваколатдор мувофиқа карда мешаванд.

**БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ**

**Моддаи 19. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур**

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ қашда мешаванд.

**Моддаи 20. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур**

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

ш. Душанбе,

16 апрели соли 2012,

№ 817

Эмомалӣ РАҲМОН